

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Сафармади Мирзоалӣ "Аломатҳои биоморфологии топинамбур (*Helianthus tuberosus* L.) дар шароити водихои Кӯлобу Ҳисор" барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯи ихтисоси 03.02.01 - Ботаника пешниҳод шудааст.

Моҳияти мавзӯи мазкур аз он иборат аст, ки аломатҳои биоморфологии топинамбур (*Helianthus Tuberosus* L.) дар шароити водихои Кӯлобу Ҳисор аз ҷумла аломатҳои анатомии узвҳои нашвӣ ва ҳосилнокии онро бори аввал мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Омӯзиши хусусиятҳои биоморфологи 16 намунаи топинамбур дар ду минтақаи бо омилҳои иқлимашон фарқкунанда таъсириро гуногун расондааст. Ба ин нигоҳ накарда тамоми хусусиятҳои биоморфологии узвҳои нашвӣ ва ҳосилнокии онро дар ин минтақаҳо омӯхтааст. Дар натиҷаи парвариши намунаҳои гуногуни топинамбур дар шароити водихои Кӯлобу Ҳисор фоидаи иқтисодӣ ба даст овардаст, ки ҳалкунандаи мушкилоти норасоии маводи ғизоиро бартараф менамояд. Дар таркиби лӯндаҳои топинамбур миқдори зиёди микроэлементҳои фоидаовар, витаминҳо ва кислотаҳо мавҷуданд, ки нисбат ба таркиби лӯндаи картошка, сабзӣ ва лаблабу хеле зиёд мебошанд. Бинобар ин намунаҳои топинамбуре, ки ҳосили баланд доданд, дар оянда кишти онҳоро дар майдонҳо васеъ намоянд.

Таҳқиқоти илмии ба дастовардаи Сафармади Мирзоалӣ оиди ин мавзӯ дар ташаккули илмҳои биологӣ аҳамияти назариявӣ ва амалӣ дорад. Қори ба анҷом расонидаи диссертатсионии муаллиф сермахсул ва ояндадор буда, тавсияҳои истифодаи амалии натиҷаҳои ба даст овардаи муаллиф, низ дар он дарҷ гардидаанд. Натиҷаи таҳқиқотҳои илмии ба даст овардаи муаллиф дар 8 маҷалаҳои тақризшавандаи ҚОА-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия, 6 фишурдаҳо дар конференсияҳои гуногуни илмӣ ва 1 монография маълум мегардад.

Қори диссертатсионии С.Мирзоалӣ дар мавзӯи "Аломатҳои биоморфологии топинамбур (*Helianthus tuberosus* L.) дар шароити

